



КОПИЯ

ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 3407 15 июля 2011 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Республика Таджикистан
Душанбе

Межгосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российско-Таджикский (славянский) университет»

ДИПЛОМ

КГ № 42700

Решением
Государственной аттестационной комиссии

12 июля 2011

Эшонкелдиевой
Фарангис Сирожиудиновне

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

Лингвист, переводчик
по специальности
"Перевод и переводоведение"



Председатель Государственной
аттестационной комиссии

Ректор

Handwritten signature in Cyrillic script.



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ
(СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ»

Имя Фамилия Имя Отчество
Эшоникаева Шева Фарангис Сирождиновна

Дата рождения
11 февраля 1988 года

Аттестат Т-ШТУ №0076693
Предшествующий документ об образовании

Вступительные испытания
Поступил(а) в **2006 г., Российско-Таджикский (славянский)
университет, очная форма обучения**

Завершил(а) обучение в **2011 г., Российско-Таджикском (Славянском)
университете, очная форма обучения**

Нормативный период обучения по очной форме

Направление / специальность **5 лет**

Специализация

Курсовые работы: **Перевод и переводоведение**

**3 курс – хорошо
4 курс – хорошо**

Практика:
Учебная практика – 4 недели, отлично

Итоговые государственные экзамены:
Производственная – 4 недели, отлично

Выполнение **Теория и практика перевода – отлично
Основной язык – отлично**

на тему: «Особенности использования связочного предложения в
китайском языке (на материале повести Лиу Цинбана «Вышитые
желтые цветы»)» - **отлично**

Продолжение см. на обороте

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ

№ **КГ – 42700**
(регистрационный номер)

года
15 июля 2011

Решением
Государственной
аттестационной
комиссии

от **12 июля 2011** года
присуждена

Квалификация

**Лингвист, переводчик
(китайский язык)**

Ректор

Декан

Секретарь



За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплин		Общее количество часов	Итоговая оценка
1.	Философия		
2.	История таджикского народа	110	Удов.
3.	История России	100	Хорошо
4.	Древние языки и культуры	100	Хорошо
5.	Педагогика	124	Зачет
6.	Психология	70	Хорошо
7.	Информатика	70	Хорошо
8.	Практическая грамматика	150	Зачет
9.	Культурология	352	Зачет
10.	БЖД	40	Зачет
11.	Социология	100	Зачет
12.	Экономика	48	Зачет
13.	Физвоспитание	48	Зачет
14.	Русский язык	204	Зачет
15.	Практический курс 1 иностранного языка (китайский)	270	Хорошо
16.	КСЕ	648	Отлично
17.	Введение в теорию межкультурной коммуникации	100	Зачет
18.	Политология	80	Зачет
19.	Математика	84	Зачет
20.	Стилистика и культура речи	50	Зачет
21.	Латынь(латинский язык)	85	Хорошо
22.	Охрана здоровья	62	Зачет
23.	Лексикология	100	Зачет
24.	Практический курс речевого общения 1 иностранного языка	132	Отлично
25.	Теоретическая фонетика	1639	Отлично
26.	Китайстика	236	Хорошо
27.	История и культура изучаемого языка	116	Зачет
28.	Основы теории 2 иностранного языка	50	Зачет
29.	Перевод деловых бумаг	69	Удов.
30.	Стилистика	90	Зачет
31.	Перевод политических текстов	132	Хорошо
32.	Введение в семантику слова	90	Зачет
33.	Практическая грамматика	100	Отлично
34.	Практический курс 2 иностранного языка	352	Хорошо
35.	Древнеперсидский язык	472	Удов.
36.	Теория перевода	50	Зачет
37.	Введение в языкознание	200	Отлично
38.	Иранистика	170	Хорошо
39.	Практический курс речевого общения 2 иностранного языка	36	Зачет
40.	Практический курс перевода 1 иностранного языка	518	Хорошо
41.	Теоретическая грамматика (английский язык)	666	Хорошо
42.	Общее языкознание	132	Хорошо
43.	История литературы стран изучаемого языка	80	Хорошо
44.	Введение	80	Отлично
45.	Диалектология	38	Зачет
46.	Когнитивная лингвистика	40	Зачет
47.	Интерпретация текста	180	Зачет
48.	Прикладная лингвистика	90	Зачет
49.	Практический курс перевода 2 иностранного языка	20	Зачет
50.	Контрастивная лингвистика	720	Хорошо
51.	Социолингвистика	32	Отлично
		32	Отлично
	Всего:	9518	
	В том числе аудиторных:	4474	

г. Душанбе, Республика Таджикистан
 16.12.2012 г.
 174-18405
 Регистрационный номер в реестре за № 174-18405
 Выходит из государственной пошлины
 Государственный язык



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МОУВО
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ
(СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»



ВАЗОРАТИ ИЛМ ВА ТАҲСИЛОТИ
ОЛИИ
ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МБТО
«ДОНИШГОХИ СЛАВЯНИИ
РОССИЯ ВА ТОҶИКИСТОН»

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
улица М.Турсун-заде, 30
Тел.: (+992 37) 221 35 50
Тел./Факс: (+992 37) 221 05 70; 227 77 53
<http://www.rtsu.tj>
rtsu-1996@mail.ru; u2rtsu@rambler.ru

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
кӯчаи М.Турсун-зода, 30
Тел.: (+992 37) 221 35 50
Тел./Факс: (+992 37) 221 05 70; 227 77 53
<http://www.rtsu.tj>
rtsu-1996@mail.ru; u2rtsu@rambler.ru

от «25» 11 2021 г. № 1001/03-01-02

СПРАВКА

Настоящая выдана **Махмудовой Фарангис Сирожидиновне** в том, что она действительно являлась лицом, прикрепленным к кафедре теоретического прикладного языкознания РТСУ для написания диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 10.02.20-сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Срок прикрепления с «01» ноября 2016 г.

Приказ о зачислении от «09» ноября 2016 г., № 142

Приказ об отчислении по окончании срока обучения от «16» октября 2019г
№ 120

Справка дана для предъявления по месту требования.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов прилагается.

Проректор по науке и инновациям

Х.Д.Шамбезода

Исполнитель:
специалист 1 категории
отдела по подготовке
научно-педагогических кадров
Хайдарова Л.А.
Тел.: (+992 44) 620 42 32



ВАЗОРАТИ АДЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ШУЪБА-ХОНАИ АҚДИ НИКОҲИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ

734043, ш. Душанбе, кӯчаи Тахмос 152

аз « 16 » 12 2021 сол

№ 2014

Замимаи 28
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 27 феввали соли 2010, №77
тасдиқ шудааст

Шакли №22
Боби 5 моддаи 45 Қонун

МАЪЛУМОТНОМА

оид ба мавҷудияти сабти ақди никоҳ

Дар Шуъба-Хонаи ақди никоҳи шаҳри Душанбе Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ақди никоҳи шаҳрвандон Маҳмудов Фирдавс Маруфҷонович ва Эшонкелдиева Фарангис Сироҷидиновна № 3882 аз 26 ноябри соли 2011 вуҷуд дорад.

Пас аз никоҳ шаҳрванд Эшонкелдиева Ф.С. насаби “Маҳмудова”-ро қабул намуд.

Ақди никоҳи дар боло зикр шуда бекор карда шудааст.

Маълумотнома ба ҷои лозима дода шуд.

Мудири Шуъба-
Хонаи ақди никоҳ



ичроқунанда

Асадуллозода П.А.

Абдуворисзода С.А.

Герб Республики Таджикистан

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛ-ДОМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ ГОРОДА ДУШАНБЕ

734043, г. Душанбе, улица Тахмос 152

от 16.12.2021 года

№ 2014

Приложение 28
Утверждено Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 27 февраля 2010, № 77

Форма № 22
Глава 5 статья 45 Закон

СПРАВКА

о наличии записи акта о заключении брака

В Отделе-Доме бракосочетания города Душанбе Республики Таджикистан имеет запись акта о заключении брака между гражданами Махмудовым Фирдавсом Маруфджоновичем и Эшонкелдиевой Фарангис Сирожидиновной за № 3882 от 26 ноября 2011 года.

После заключения брака гражданка Эшонкелдиева Ф.С. приняла фамилию «Махмудова»

Вышеуказанный брак расторгнут.

Заведующий Отделом-
Домом бракосочетания

подпись

Асадуллозода П.А.

исполнитель

подпись

Абдуворисзода С.А.

Перевод гербовой печати: Министерство Юстиции Республики Таджикистан/
/Отдел – Дом бракосочетания города Душанбе/



«16»12.2021г. Я, ШАРИПОВА Р.Х. старший государственный
нотариус государственной нотариальной конторы района И.
Сомони города Душанбе Республики Таджикистан,
свидетельствую подлинность подписи, сделанной известным
мне переводчиком БОБОДЖОНОВОЙ ДЖОНОНОЙ
личность установлена, дееспособность проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 11Н- *33926*
Взыскано госпошлины: 1,80



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС.

[Handwritten signature]